

ТАҚРИЗ

ба автореферати диссертасияи Холмуродова Мехрафрӯз Буриевна дар мавзӯи «Таърихи раванди оштии миллии тоҷикон (солҳои 1991-2001)» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (phd), доктор аз рӯи ихтисоси 6d020300 – таърих.- Душанбе- 2020.

Тоҷикон аз зумраи мардумони буомии Осиёи Марказӣ ба ҳисоб рафта, бо таърихи кӯҳан ва тамаддуни ганин худ дар рушди фарҳанги минтақа ва ҷомеаи ҷаҳонӣ дар тӯли таърих ҳиссаи бузург гузаштаанд ва ба ҳайси як миллати тамаддunoфар, соҳибҳат ва бунёдгузори империяҳо ва давлатҳо сабти ном кардаанд. Ва ин боис гардидааст, ки муҳаққикиён ва мусташириқин қайҳост ба ин гавҳораи тамаддун диққат ҷалб карда, осори гаронмояи тамаддуни форс-тоҷикро беш аз мо ба риштai таҳқиқ қашидаанд. Дар шароити кунунӣ, ки ҷаҳонишавӣ бо суръат ҷомеаҳоро фаро мегирад, рӯз аз рӯз таҳдидҳои наве чун ифротгароиву терроризм тамаддунҳои модернро таҳдид мекунад, ягона роҳи муқобала бо ин гуна таҳдидҳо тақвият баҳшидани корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ оид ба таъриху фарҳанг ва аз тариқи он таваҷҷуҳи бештар додан ба баланд гардиданӣ ҳисси ватанпарастӣ ва ҷаҳонбинии фарҳангии мардум маҳсуб меёбад. Аз ин лиҳоз, ба роҳ мондани корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ оид ба таъриху фарҳангӣ аҷдодӣ, ҳусусан таърихи таъсисёбӣ ва марҳилаҳои асосии ташаккулёбии давлати миллии тоҷикон- Тоҷикистони соҳибистиқлол дар роҳи баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ аз аҳамият орӣ нест.

Бо дарки ҳамин гуфтаҳо унвонҷӯ ҷунин як мавзӯи актуалий ва басо муҳимро интихоб ва ба риштai таҳқиқ қашидааст. Объекти таҳқиқот – таърихи раванди оштии миллии тоҷикон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 1991-2001) буда, предмети таҳқиқот – воқеаҳои таърихию сиёсии даҳсолаи аввали даврони соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бар мегирад, ки унвонҷӯ сабабҳои сар задани ҷанги шаҳрвандӣ, раванди ба амал омадани он, марҳилаҳои гуногуни гуфтушунидҳо, ба имзо расидани Созишномаи истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ ва фаъолияти

ҳайати тарафҳои раванди оштии миллиро низ дар асоси маохизи мӯътамад ва раднашаванда ба риштаи таҳқиқ кашидааст. Дар рисолаи мазкур унвонҷӯ дар асоси таҳлил ва омӯзиши омилҳои дохилию хориҷӣ сабабҳои сар задани ҷанги шаҳрвандӣ ва нишон додани заминаҳои гуногуни ташаккулёбии равандҳои иҷтимоию сиёсӣ дар солҳои аввали истиқлолиятго муаян намуда, марҳилаҳои асосии гуфтушуниди тарафҳоро мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор додааст. Инчунин дар рисола заминаҳои таърихии таъсиси ҳайати тарафҳои раванди оштии миллиро нишон дода, самтҳои фаъолияти онҳоро баррасӣ намудааст.

Чуноне ки унвонҷӯ қайд намудааст, раванди баргузории гуфтушунидҳои байни тоҷикон ҳарчанд хеле зиёд тӯл кашида бошад ҳам, он дар таърихи сиёсии ҷаҳон беназир аст ва барои ҷаҳониён намунаи беҳтарини ҳалли низои сиёсӣ маҳсуб меёбад. Маҳз дар раванди баргузории гуфтушунидҳо масъалаҳои асосии ҷомеаи тоҷик баррасӣ гардида, оид ба ҳалли онҳо бо дарназардошти манофеи тарафайн созишиномаҳои даҳлдор ба имзо расонида шуда, ҷонибҳои бо ҳам мухолиф ба мувофиқа расидаанд.

Роҷеъ ба давраҳои музокироти сулҳи тоҷикон ҳамин нуктаро бояд қайд намуд, ки ниҳоятан баъди баҳсу мунозираҳои гуногун, ки дар раванди гуфтушунидҳо мушкилиҳои зиёдеро ба бор оварда буд, ҷонибҳо Созишиномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллиро имзо намуданд, ки сабаби ба даст омадани оштии миллӣ ва минбаъд хотима ёфтани ҷанги шаҳрвандӣ гардид. Ҳамин тарик, оштии миллии тоҷикон ва раванди дастаҷамъона ҳаллу фасл намудани бетартибҳои дохилий имконият фароҳам овард, ки дар мамлакат дар як муддати кӯтоҳ сулҳу субот барқарор карда шавад. Дар ин раванд нақши Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон хеле назаррас мебошад. Маҳз шучоат ва далерии Президенти мамлакат имкон дод, ки дар шароити даргириҳои шадиди

сиёсию ҳарбӣ раванди душвори гуфтушунидҳо оғоз гарданд. Бо қӯшишу талошҳои шабонарӯзии ӯ гурезагон ба Ватан баргардонида шуда, ба ҳаёти орому осоишта сафарбар гардидаанд. Президенти муҳтарам Эмомалий Раҳмон ҳанӯз дар Ичлосияи XVI-уми Шӯрои Олий баъди ба сифати Раиси Шӯрои Олий интихоб гардидашон ба мардуми Тоҷикистон гуфта буд, ки «Ман барои Шумо сулҳ меоварам» ва ӯ дар ваъдаи худ устувор боқӣ монд. То анҷомёбии ҷанги шаҳрвандӣ таъмини сулҳу субот ва оромии ҷомеаро ҳадафи аслӣ ва қарзи шаҳрвандии худ медонист. Маҳз бо қӯшишу талошҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалий Раҳмон дар як муддати қӯтоҳ Тоҷикистон бо қишварҳои гуногуни ҷаҳон робитаҳои тиҷоратию дипломатӣ ба роҳ монда, як қатор созмонҳои молиявию муассисаҳои бонкӣ бо Тоҷикистон созишиномаҳои дучониба ба имзо мерасонанд.

Роҷеъ ба мавзӯи таҳқиқшавандა аз ҷониби олимону донишмандони соҳа асарҳои зиёде рийӯи чоп омадааст, ки муаллиф онро аз рийӯи таърихнигории мавзӯъ ба ду гурӯҳ ҷудо намудааст. Яке аз омилҳои асосӣ дар рисолаи мазкур назари интиқодӣ – объективӣ ба таълифоти муҳаққиқони давраи соҳибистиқлолӣ ба ҳисоб меравад.

Ҳамин тавр, гуфтори боло далели мубрамияти таҳқиқи мавзӯи мазкур аст, ки аҳамияти бузурги назариявӣ ва илмӣ-амалӣ дорад.

Қобили зикр аст, ки диссертатсияи **Холмуродова Мехрафрӯз Буриевна** дар мавзӯи «**Таърихи раванди оштии миллии тоҷикон (солҳои 1991-2001)**» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (phd), доктор аз рӯи ихтисоси 6d020300 – таърих як таҳқиқи муваффақ, баанҷомрасида ва дар сатҳи баланди илмӣ таълифшуда ба шумор рафта, муаллифи он ба тамоми мақсаду вазифаҳои дар пеш гузошта ноил гардидааст. Рисола аз муқадима, ду боб, панҷ зербоб, хулоса ва рӯйхати адабиёт иборат буда, аз оғоз то поён бар равиши таҳқиқиву қиёсӣ,

хулосабарории мантиқии илмӣ ва навгӯй таҳия шудааст ва он ба ҳимоя
пешниҳод мегардад.

Мудири кафедраи бойгоншиносии
факултети китобдорӣ ва иттилоотшиносии
МДТ “ДДФСТ ба номи Мирзо Турсунзода”,
номзади илмҳои таърих, дотсент



Ҷобиров Р.Ф.

Имзоҳоро тасдиқ мекунам:

саидори Шуъбаи кадрои МДТ
ДДФСТ ба номи М.Турсунзода


Хомидова З.

Маълумот барои тамос:

МДТ Донишкадаи давлатии фарҳанг
ва санъати Тоҷикистон ба номи М.Турсунзода
734025, шаҳри Душанбе, хиёбони Борбада 73а.,
Почтаи электронной: Email: tajartins@yandex,
www.ddst.tj Тел: (992) 231-45-45,

